

ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН ҚАРОР

Дар бораи Стратегияи рушди ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040

Мутобики [моддаҳои 4](#) ва [12](#) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Стратегияи рушди ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 тасдиқ карда шавад ([замина мегардад](#)).

2. Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷо бо вазорату идораҳои даҳлдор лоиҳаи Нақшай амали Стратегияи мазкурро таҳия карда, барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд.

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе,
аз 29 ноябри соли 2022, № 577

Эмомалӣ Раҳмон

Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 29 ноябри соли 2022, [№ 577](#)
тасдиқ шудааст

**Стратегияи рушди ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои давраи то соли 2040**

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Стратегияи рушди ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 (минбаъд - **Стратегия**) бо дарназардошти Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, таҷрибаи аз амалисозии барномаҳои қаблӣ оид ба ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ андухташуда, таҳлили умумии вазъи кунуни соҳаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мутобики муносибати нави ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаҳои амалишавии Ҳадафҳои Рушди Устувор то соли 2030 таҳия гардида, ҳадафҳо ва самтҳои асосии сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ то соли 2040 муайян менамояд.

2. Стратегия ҳӯҷҷате мебошад, ки дурнамои низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва рушди минбаъдаи давлатро инъикос намуда, ба иҷрои дастуру супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тақвият баҳшидани низоми ҳифзи иҷтимоӣ, аз он ҷумла исплоҳоти институтсионалий, таъмини рушди устувори кишвар, таъмини

кафолатҳои иҷтимоии шаҳрвандон дар марҳилаҳои гуногуни зиндагӣ ва таҳқими адолати иҷтимоӣ дар ҷомеа нигаронида шудааст.

3. Стратегия ба таҳия ва амалисозии ҷорабиниҳои мақсаднок оид ба самтҳои нисбатан мубрами банақшагирии стратегии низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва роҳҳои рушди он равона шудааст.

2. ТАҲЛИЛИ ҲОЛАТИ ҶОРӢ, БАҲРАГИРАНДАГОН ВА ЗАМИНАИ ҚОНУНГУЗОРӢ

4. Ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб рафта, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди устуори ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ҳамчун яке аз омилҳои калидии баланд бардоштани сатҳи зиндагии шаҳрвандон, таъмини суботи иҷтимоӣ ва рушди устуори иқтисодию иҷтимоии кишвар тамоми тадбирҳои заруриро меандешад.

5. Амалӣ намудани ислоҳоти иқтисодию иҷтимоӣ, татбиқи ҳӯҷҷатҳои стратегӣ ва барномаҳои гуногуни соҳавӣ дар самти таъмини суботи иқтисодию иҷтимоии кишвар имкон дод, ки шурӯъ аз соли 2000 дар кишвар суръати баланди рушди иқтисодӣ таъмин гардад. Дар давраи солҳои 2000-2020 афзоиши миёнаи ҳамасолаи маҷмуу маҳсулоти дохилӣ 7,5 фоизро ташкил дода, ба коҳиш ёфтани сатҳи камбизоатӣ аз 83 фоиз дар соли 1999 то 26,3 фоиз дар соли 2020 мусоидат намуда, дарозумрии миёнаи шаҳрвандон бошад, аз 72 то 75 сол боло рафт.

6. Сифати хизматрасонӣ дар соҳаҳои илму маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ тадриҷан баланд бардошта шуда, ба ин соҳаҳо аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағузорӣ, бо дарназардошти нафақа ва сульуртаи иҷтимоӣ, дар 7 соли гузашта зиёда аз 62,4 миллиард сомонӣ равона гардидааст.

7. Музди миёнаи меҳнат дар аввали соли 2022 ба 1373,98 сомонӣ расид. Музди меҳнати кормандони соҳаҳои буҷетӣ, аз ҷумла илму маориф, тандурустиву фарҳанг, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқӯқ тадриҷан афзоиш ёфта, дар 7 соли охир то 50 фоиз зиёд гардид. Зиёда аз як миллион ҷойи корӣ таъсис дода шуда, шумораи шаҳрвандоне, ки ба муҳочирати меҳнатӣ мераванд, аз 800 ҳазор то 374 ҳазор нафар, яъне зиёда аз ду баробар кам карда шуд.

8. Низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар Тоҷикистон асосан аз барномаҳои мусоидат ба шуљли аҳолӣ ва танзими муносибатҳои меҳнатӣ, расонидани кумакҳои үнвонии иҷтимоӣ, хизматрасониҳои иҷтимоӣ, таъмини кафолатҳои иҷтимоии давлатӣ, сульуртаи иҷтимоӣ, таъминоти нафақа ва монанди инҳо иборат мебошад.

9. Ба ҳолати 1 майи соли 2022 теъдоди умумии нафақагирон дар кишвар 756298 нафарро ташкил намуда, андозаи миёнаи нафақаҳои меҳнатӣ 394,02 сомонӣ, нафақаҳои сульуртавӣ - 302,26 сомонӣ, нафақаҳои иҷтимоӣ 201,52 сомонӣ ва дар маҷмуъ, андозаи миёнаи нафақа дар ҷумҳурӣ ба 320,34 сомонӣ баробар мебошад (мутобики замимаи 1).

10. Бо мақсади дастгирии иҷтимоии оилаҳои камбизоат аз соли 2002 то соли 2020 дар кишвар пардохти кумакпулӣ ба оилаҳои камбизоат, ки фарзандонашон дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (ибтидой, умумии асосӣ, миёнаи умумӣ) таҳсил менамоянд, роҳандозӣ гардида, пардохти он ҳар сол 15 фоизи хонандагонро дар бар мегирифт. Ўайр аз ин, ба оилаҳои камбизоат барои пӯшонидани ҳароҷоти вобаста ба истифодаи қувваи барқ ва гази табиӣ аз рӯйи меъёрҳои муқарраргардида ҷубронпулӣ пардохт шудааст.

11. Бо мақсади баланд бардоштани самаранокии пардохти кумакпулиҳои иҷтимоӣ, аз соли 2011 дар кишвар дар баробари тадбирҳои зикргардидаи дастгирии иҷтимоии оилаҳои камбизоат, марҳила ба марҳила механизми таҷрибавии таъин ва пардохти кумакпулиҳои унвонии иҷтимоӣ ҷорӣ шуда, ҷиҳати муайян намудани камбизоатии оилаҳо модели арзёбии лъайримустақими вазъи моддӣ аз рӯйи нишондодҳои нисбӣ истифода бурда мешавад. Аз 1 июля соли 2020 механизми таҷрибавии таъин ва пардохти кумакпулиҳои иҷтимоии унвонӣ дар тамоми 68 шаҳру ноҳияи мамлакат амалӣ гардида, аз рӯи маълумоти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 15 фоизи хонаводаҳо ба кумакпулиҳои мазкур фаро гирифта шудаанд.

12. Соҳаи хизматрасонии иҷтимоӣ дар даврони истиқлолияти давлатии кишвар тибқи Консепсияи рушди низоми хизматрасонии иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 октябри соли 2013, №446 қабул гардидааст, роҳандозӣ гардида, кори иҷтимоӣ ҳамчун қасб ва илм эътироф гардид. Айни ҳол, ҳадамоти иҷтимоӣ дар шаклҳои гуногуни ташкилию ҳуқуқӣ фаъолият дошта, ба шаҳрвандони дар ҳолати душвори зиндагӣ қарордошта хизматрасониҳои гуногуни иҷтимоиро пешниҳод менамоянд.

13. Ба шахсони дорои маъюбият ҳамчунин хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар шакли таъминоти онҳо бо воситаҳои техникии ёрирасон ва тавонбахшӣ (протезҳо, ортезҳо, аробачаҳои маъюбӣ ва лъайра) низ пешниҳод мешаванд. Бо ин мақсад дар назди Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Корхонаи давлатии "Заводи протезию ортопедӣ дар шаҳри Душанбе" бо филиалҳояш дар шаҳрҳои Кӯлоб, Хоруль ва Ҳучанд фаъолият доранд, ки маъюбони ниёзмандро бо воситаҳои техникии тавонбахшӣ дар ҷумҳурӣ таъмин менамоянд.

14. Барои пешбурди корҳои илмӣ ва илмию тадқиқотии соҳавӣ, баҳусус, дар соҳаҳои меҳнат ва шуљли аҳолӣ, экспертизаи тиббию иҷтимоии аҳолӣ ва тавонбахшии маъюбон якчанд муассисаҳои давлатии илмию тадқиқотӣ, аз ҷумла Пажӯҳишгоҳи меҳнат, муҳоҷират ва шуљли аҳолӣ, Пажӯҳишгоҳи экспертизаи тиббию иҷтимоӣ ва тавонбахшии маъюбон ва Маҷмааи таълимиву таҷрибавии кори иҷтимоӣ ва инноватсияҳо фаъолият мекунанд.

15. Бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои таъмини имкониятҳои баробар барои маъюбон, инчунин таҳияву амалисозии модели самараноки таҳсилоти фарогир (инклузивӣ) барои кӯдакони имконияташон маҳдуд Консепсияи миллии таҳсилоти фарогир (инклузивӣ) барои кӯдакони имконияташон маҳдуд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2015 ва Барномаи миллии тавонбахшии маъюбон барои солҳои 2017-2020, ки бо қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2011, №228 ва аз 28 октябри соли 2016, №[455](#) тасдиқ гардидаанд, мавриди амал қарор дода шудаанд.

16. Дар ин замина тасдиқ гардидани як қатор санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ (конвенсияву тавсияҳои Созмони Милали Муттаҳид ва созмонҳои дигари бонуфузи байналмилалӣ), аз ҷумла Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид дар бораи ҳуқуқҳои маъюбон далели иродай олии сиёсии кишвар нисбати тавсеа додани ҳуқуқҳои иҷтимоии шаҳрвандон буда, таъминоти онҳо аз самтҳои мӯътабари сиёсати иҷтимоии кишвар ба шумор меравад.

17. Дар ҷумҳурӣ 61 мактаб-интернат фаъолият намуда, дар онҳо зиёда аз 6550 кӯдакони осебпазир ва дорои нуқсонҳои инкишофи ақлониву ҷисмонӣ, аз ҷумла ятим, нимяним ва бепарастор дар соли таҳсили 2021-2022 ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. Аз инҳо дар тобеияти Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 14 мактаб-интернати мақоми ҷумҳуриявидошта, аз ҷумла 4 мактабинтернат барои кӯдакони маъюб, 9 мактаб-интернат барои ятимон ва 1 мактаби маҳсус мебошанд, ки дар онҳо дар маҷмуъ 2556 кӯдак ба таҳсил ва хизматрасониҳои даҳлдори иҷтимоӣ фаро гирифта шудаанд. Дар баробари ин 18 мактаб-интернати мақоми маҳаллидошта бо фарогирии 3040 кӯдак, инчунин мактабҳои маҳсусгардонидашуда фаъолият доранд. Кори иҷтимоӣ нисбат ба кӯдакони душвортарбия ва аз оилаҳои дар ҳолати душвори зиндагӣ қарордошта тавассути муассисаҳои статсионарии бачагонаи тобеи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба роҳ монда шуда, хизматрасонии иҷтимоӣ расонида мешавад.

18. Дар Тоҷикистон барои гурӯҳҳои мақсадноки муайян, ба монанди шаҳрвандони гирифтори бемориҳои вируси норасонии масунияти одам ва сил, қурбониёни зӯроварӣ дар оила, қурбониёни савдои одамон ва табақаҳои дигари осебпазiri ҷомеа низ хизматрасониҳои гуногуни иҷтимоӣ расонида мешаванд.

19. Ба шаҳрвандони бекори корҷӯянда мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати то 3 моҳ кумакпулӣ барои бекорӣ пардоҳт карда шуда, тибқи қонунгузории амалкунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон ба онҳо як қатор кафолатҳои иҷтимоӣ пешбинӣ гардидаанд.

20. Ҳифзи иҷтимоии модару кӯдак яке аз самтҳои асосии сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад. Тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба заноне, ки бо сульуртаи иҷтимоии давлатӣ фаро гирифта шуда, фаъолияти расмии меҳнатӣ доранд, кумакпулиҳо барои ҳомиладорӣ ва таваллуд, кумакпулии яқдаъфаина ҳангоми таваллуди кӯдак ва кумакпулии ҳармоҳа барои нигоҳубини кӯдак дар давраи рухсатӣ пардоҳт карда мешаванд. Кумакпулиҳои яқдафъаина ҳангоми таваллуди кӯдак ба падар ё модар, ё шахсони онҳоро ивазкунанда, танҳо як маротиба ба андозаи се нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҳангоми таваллуди кӯдаки якум, ба андозаи ду нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҳангоми таваллуди кӯдаки дуюм ва ба андозаи як нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҳангоми таваллуди кӯдаки сеюм ва зиёда таъин мегарданд. Кумакпулиҳои ҳармоҳа барои нигоҳубини кӯдак дар давраи рухсатӣ танҳо ба модар (ё падар), ки аз рӯйи шартномаи меҳнатӣ кор мекунанд, ба андозаи як нишондиҳанда барои ҳисобҳо ба муҳлати 1,5 сол пардоҳт мешаванд.

21. Ба кумакпулиҳо барои ҳомиладорӣ ва таваллуд, кумакпулии яквақтаина ҳангоми таваллуди кӯдак ва кумакпӯлӣ барои нигоҳубини кӯдак заноне ҳуқӯқ доранд, ки ҳамчун корманди кироя фаъолияти меҳнатӣ дошта, аз музди меҳнат ва даромадҳои бадастовардаи онҳо саҳмҳои сульуртавӣ пардоҳт шудааст.

22. Ба мардон ва занони ба синну соли нафақарасида (синни 63солагӣ барои мардон ва синни 58-солагӣ барои занон), ки собиқаи меҳнатӣ (сульуртавӣ) ба даст наовардаанд ё собиқаи кориашон (сульуртавӣ) барои таъини нафақаҳои меҳнатӣ (сульуртавӣ) коғӣ намебошад, давлат ба онҳо кафолати таъини нафақаи иҷтимоиро пешбинӣ намудааст.

3. МУШКИЛОТИ АСОСӢ

23. Ба пешравиҳо ва дастовардҳои ноилшуда нигоҳ накарда, низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ беҳтарсозӣ ва дигаргунсозиҳои минбаъдаро тақозо менамояд. Тавре дар Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 зикр гардидааст, "дар шароити дучор гардидани иқтисоди ҷаҳонӣ бо хавфҳои буҳронӣ бинобар таъсири номатлуби пандемияи COVID-19 низоми ҳифзи иҷтимоии самаранок, ҳамчун ҷузъи муҳимми суботи иҷтимоию сиёсӣ ва рушди устувори иқтисодии кишвар ба шумор меравад. Новобаста ба ҷораҳои татбиқшуда, ҳоло ҳам низоми ҳифзи иҷтимоӣ ба талаботи муосир дар сатҳи зарурӣ ҷавобгӯй нест. Испоҳоти соҳа то ҳол ҳусусияти низомӣ надорад ва суст амалӣ мешавад".

24. Маблағузории ҳарочоти давлатӣ дар самти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бо дарназардошти имкониятҳои молиявию иқтисодии буҷети давлатӣ, бе инобати меъёри расман этирофгардидаи сатҳи зиндагӣҳадди ақали зиндагӣ анҷом дода мешавад. Дар маҷмуъ, буҷети соҳаи сульуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар соли 2020

ҳамагӣ 4,7 фоиз, соли 2021 - 4,2 фоиз ва дар соли 2022 - 4,2 фоизи маҷмуи маҳсулоти дохилиро ташкил дод.

25. Низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ки дар даврони Иттиҳоди Шӯравӣ бо мағҳуми "таъминоти иҷтимоӣ" амалӣ гардида, ба таъмини имтиёзҳо ва кафолатҳои дигари иҷтимоии давлатии шаҳрвандон равона гардида буд, ба воқеияти имрӯзази чомеаи Тоҷикистон, низоми молиявии он ва ба талаботи давраи гузариш ба муносибатҳои нави иқтисодӣ пурра мувофиқат намекунад. Бинобар ин, бо дарназардошти ташаккулёбии низоми нави муносибатҳои ҷамъиятию иқтисодӣ, таълиир ёфтани соҳтори демографӣ, таъсири раванди номатлуби муҳочирати меҳнатӣ ва буҳрони ҷаҳонӣ, номутаносибии хусусиятҳои идорию маъмурии низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва имкониятҳои молиявии ҷумҳурӣ зарур аст, ки заминаи қонунгузорӣ ва меъёрии ҳуқуқӣ, асосҳои институтионалиӣ, иқтисодӣ ва маъмурии низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таҷдиди назар карда шаванд, ки он барои фаъол гардонидани низоми ҳифзи иҷтимоии устувор, фарогир ва манфиатбахш мусоидат намуда, дастрасии одилонаро ба даромади ҳадди ақал, шуъли шоиста ва пурмаҳсул, хизматрасониҳои ҳадди ақалли иҷтимоӣ ва амнияти озуқавиро барои табақаҳои осебпазири аҳолӣ дар саросари ҷумҳурӣ таъмин менамояд.

26. Яке аз мушкилоти ҷойдошта ин низоми идоракунӣ, соҳтори бисёрзинагии маъмурий ва идоракуни соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мебошад, ки ин ба амалӣ намудани ҷорабиниҳо дар самти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар сатҳи маҳал таъсири манфии худро мерасонад. Аз ин рӯ дар марҳилаи амалисозии Стратегия роҳандозӣ намудани соҳтори нави идоракуни соҳавӣ зарур мебошад.

27. Сатҳи камбизоатӣ дар деҳотчойҳо нисбат ба шаҳрҳо баландтар буда, оилаҳои серфарзанд, одамони дорон маъюбият ва пионсолон мансуб ба гурӯҳҳои осебпазире мебошанд, ки бештар мубталои камбизоатӣ буда, дастрасии неъматҳои ҷамъиятий барои онҳо маҳдудтар аст. Дар байни нишондиҳандаҳои умумии камбизоатӣ дар Тоҷикистон фарқияти назарраси ҷульрофӣ вучуд дорад ва манотики деҳот бо сатҳи нисбатан баланди камбизоатӣ нисбат ба шаҳр тавсиф мейбанд.

28. Дастрасии кӯдакон ба хизматрасониҳои муасиссаҳои томактабӣ, таъмини инкишофи ҳаматарафаи шаҳсияти кӯдак дар синну соли барвақтӣ ва томактабӣ ва иҷтимоиқунонии онҳо низ маҳдуд мебошад, ки ин таъсири манфии худро ба рушду такомули барвақтии кӯдакон расонида, боиси паст гаштани шуълнокии занон ва баланд гардидани сатҳи камбизоатӣ мегардад. Дар Тоҷикистон танҳо теъдоди ҳурди аҳолӣ аз ин хизматрасонӣ истифода мебаранд. Теъдоди муасиссаҳои томактабӣ дар соли 2009 ба 487 адад баробар буд, дар ҳоле ки миқдори онҳо дар соли 1991 ба 944 муассиса мерасид. Дар соли 2021 шумораи муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ба 691 адад расонида шуда, дар 9 моҳи соли 2022 иловатан панҷ муассиса ба

истифода дода шудааст. Дастрасии ин хизматрасонихо, ки омили таъмини рушди зеҳниу иҷтимоии қўдакону наврасон мебошад, маҳсусан дар деҳоти Тоҷикистон ислоҳоти соҳавиро талаб менамояд.

29. Новобаста аз он ки дар доираи имкониятҳои молиявии буҷетҳои дахлдор пайваста аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои зиёд намудани андозаи ҳадди ақалли нафақа, нафақаи заминавӣ ва ҳадди ниҳоии нафақаи меҳнатӣ аз рӯйи пионсолӣ, инчунин нафақаҳои меҳнатӣ ва суљуртавии шаҳрвандон тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида истодаанд, андозаи миёнаи нафақа дар ҷумҳурий дар ҳиссаи андозаи музди миёнаи меҳнат дар ҷумҳурий ҳамоно нокифоя мебошад.

30. Мушкилии дигаре, ки то кунун ҳалли худро наёфтааст, ин набудани механизми суљуртаи иҷтимоии муҳоҷирони меҳнатишаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар давлатҳои дигар кору фаъолият менамоянд ва ба суљуртаи иҷтимоии фаъолияти меҳнатиашон ҷалб накардани онҳо аст, маҳсуб мейёбад.

31. Сатҳи фарогирии истифодабарандагони хизматрасонихо дар сатҳи ҷамоатҳо (маҳалла) ё худ хизматрасонихое, ки дар хонарасонида мешаванд, нисбатан пасттар буда, дар баъзе шаҳру ноҳияҳои мамлакат чунин муассисаҳои ҳадамоти иҷтимоӣ тамоман вучуд надоранд. Бинобар ин фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, баҳусус хизматрасонихои иҷтимоӣ беҳбудии ҷиддиро талаб менамояд.

32. Бино ва иншооти заводи протезио ортопедӣ дар шаҳри Душанбе, ки ҳанӯз солҳои 60-уми асри гузашта ба истифода дода шудааст, дар давоми 20 соли охир таъмирталаб гашта, аксарияти дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолии он кӯхнаву фарсада шуда, бинои истеҳсолии корхона дар ҳолати садамавӣ қарор дорад. Ҳолати мазкур ба раванди истеҳсоли маҳсулоти протезио ортопедии ватанӣ ва таъминоти маъюбон бо воситаҳои техникии тавонбахшӣ таъсири манғӣ мерасонад.

33. Дар кишвар тамоюли афзоиши маъюбшавии аҳолӣ ба назар мерасад. Зарур аст, ки пешгирий намудани маъюбшавӣ, муайян намудани сабабҳо ва омилҳои он, гузаронидани муоина ва экспертизаи тиббию иҷтимоӣ барои муқаррар кардани маъюбӣ дар самти шабакаи муассисаҳои табобатию пешгирикунанда ва комиссияҳои экспертизаи тиббию иҷтимоии мақомоти ваколатдорӣ давлатӣ беҳтар гардонида шаванд. Дар баробари ин, дар ҷумҳури тамоюли афзоиши бемориҳои рӯҳӣ ҷой дошта, талаботи ниёзмандон барои ҷойгир намудани онҳо дар хона-интернатҳои маъюбони рӯҳию асаб нисбатан зиёд мебошад.

34. Ҳифзи иҷтимоии қўдакон, баҳусус қўдакони осебпазир бояд ба бунёди шароити мусоиди зиндагӣ ва рушди қўдакону наврасон равона карда шавад, ки барои дастрасии онҳо, новобаста аз вазъи иҷтимоӣ ва синнусолиашон, ба ҳифзи саломатӣ, некуаҳволии моддӣ, таълиму

тарбияи томактабӣ ва таҳсилоти умумии ройгон мусоидат намоянд. Барои ҳифзи иҷтимоии оила ҳамчун рукни асосии ҷамъият ва давлат бояд тадбирҳои самарабахш роҳандозӣ гардида, сиёсати оилавӣ ҷиҳати ба оилаҳо таъмин намудани шароити арзандай оиладорӣ, ҳифз ва тавсеаи арзишҳои оила ҳамчун қисми таркибии низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ арзёбӣ гардад.

35. Яке аз сабабҳои асосии дар муассисаҳои будубоши доимӣ (статсионарӣ) ҷойгир кардани кӯдакон ин душвор будани вазъи иқтисодӣ ва манзилию маишӣ волидайн мебошад. Дар давоми соли таҳсили 2021-2022 дар муассисаҳои будубоши доимӣ (мактабинтернатҳо, хонаи кӯдакон ва марказҳои тавонбахшӣ)-и ҳамаи соҳаҳо (маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва лъайраҳо) бештар аз 7450 кӯдак ба нигоҳбини давлатӣ фаро гирифта шудаанд. Мушкилоти асосии муассисаҳои мазкур ин ба талаботи замон мувофиқ набудани пояи моддии техникӣ, таъминалаб будани биною иншоот дар маҷмӯъ ва мутобиқат накардани қабули тарбиятирандагон дар баъзе муассисаҳои таълимии давлатӣ мебошад.

36. Ҳолати инфрасоҳтор ва заминай моддии техникӣ дар муассисаҳои ҳадамоти иҷтимоӣ низ ба талаботи замон ҷавобгӯ намебошанд. Дар ин муассисаҳо ташкили хизматрасонии иҷтимоӣ ва иҷрои нақшаҳои фардии нигоҳбини истиқоматкунандагонистифодабарандагони хизматрасониҳои иҷтимоӣ номуназзам гузаронида мешаванд. Илова бар ин, биноҳои муассисаҳои давлатии "Хона-интернати беморони рӯҳӣ дар ноҳияи Ҷаббор Расулов", "Хона-интернати беморони рӯҳии шаҳри Ҳисор" ва "Хонаинтернати беморони рӯҳии ноҳияи Восеъ", ки солҳои 50-уми асри гузашта сохта шудаанд, фарсада гардида, ба талаботи замони имрӯза ҷавобгӯ намебошанд.

37. Мушкилоти дигари дар ин самт ҷойдошта ин мавҷуд будани шуљли лъайрирасмӣ мебошад. Бозори меҳнати Тоҷикистон айни замон аз шуљли расмӣ, шуљли лъайрирасмӣ ва муҳочирати меҳнатӣ иборат мебошад, ки ин номуназзамӣ мушкилоти муайянеро дар низоми сульуртаи иҷтимоии аҳолӣ, баҳусус таъминоти иҷтимоии шаҳсони ба муносибатҳои меҳнатӣ дар баҳши лъайрирасмии иқтисодиёт воридшаванда ва муҳочирони меҳнатӣ ба миён овардааст. Аз 5,5 миллион аҳолии қобили мекнат ва 2,5 миллион аҳолии шуљлдошта танҳо шаҳсоне, ки кироякор мебошанд (таҳминан 700 ҳазор нафар) дар қайди низоми сульуртаи давлатӣ ҳастанд. Ҳатто аксарияти соҳибкорони инфириодӣ, аз ҷумла занони ба шуљли лъайрирасмӣ машъулбуда сульуртаи иҷтимоӣ надоранд.

38. Сабабҳои машъули кор набудани аҳолӣ аз рӯйи нишонаҳои гендерӣ низ фарқ мекунанд. Сабабҳои асосии машъули кор набудани занон нигоҳбини хона (пешбуруди ҳоҷагии оилавӣ ва нигоҳбини кӯдакон) мебошад, ки ин тақрибан 47,5 фоизи занони машъули кор набудаи синни 15-58-сола ва 13,8 фоизи занони таҳсилкунандаро дар

бар мегирад. Мардони машъули корнабуда мутобиқан 34,7 фоизро ташкил медиҳанд.

39. Бо дарназардошти тамоюл дар соҳаи демография дар даҳсолаи наздик ва хусусиятҳои бозори меҳнат дар Тоҷикистон сарбории демографӣ (таносуби аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол (15-65-сола) ва аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ лъайрифаъол (0-14-сола ва аз 65-сола боло) зиёд мегардад, ки ин ба низоми амалкунандай ҳифзи иҷтимоӣ сарбории иловагӣ мебошад (мутобиқи замимаи 2).

40. Таҳқиқотҳои дигар нишон медиҳанд, ки муҳочирати меҳнатӣ ба вазъияти рӯхиву равонии кӯдакон аз оилаҳои муҳочирон ва ҳамсарони онҳо низ таъсири манғӣ дорад.

41. Дар давоми ҳашт соли охир муҳочирати доҳилӣи аҳолии деҳотчоӣ ба шаҳрҳои ҷумҳурий мушоҳида карда мешавад (муҳочирати меҳнатии доҳилӣ), ки як фишори муайянро ба бозори меҳнат дар маҳалҳои шаҳрӣ мерасонад ва мумкин аст омили асосии баланд будани сатҳи бекорӣ дар байнӣ аҳолии шаҳр бошад, ки ду маротиба дар қиёс аз нишондиҳандай деҳот баландтар аст (мутаносибан 11,0 фоиз ва 5,5 фоиз).

42. Тавре ки таҷрибай ҷаҳонӣ нишон медиҳад, раванди ба танзим даровардашуда ва муташаккилонаи муҳочират, хусусан дар робита бо муҳочирати меҳнатии беруна, такони қавӣ барои рушди иқтисодию иҷтимоии қишвар мегардад ва ҳамзамон ташаннуҷро дар бозори миллии меҳнат пешгирий мекунад. Дар ин асно, раванди муҳочират оқибатҳои мусбат ва манғӣ низ дорад. Дар байнӣ ҷанбаҳои мусбати раванди муҳочират беҳтар шудани тавозуни пардоҳт дар қишварро аз ҳисоби интиқоли пул, ҳалли мушкилоти бекорӣ, афзоиши талаботи самараноки аҳолӣ, болоравии нерӯи инсонӣ ва таҳассуси коргарон ва лъайра қайд кардан мумкин аст.

43. Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми рӯх додани ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусиятҳои табиӣ ва техногенӣ, буҳронҳои молиявию иқтисодӣ, ки метавонанд ба вазъияти иҷтимоии одамон таъсири манғӣ расонанд, хеле осебпазир аст. Имкониятҳои соҳторҳои давлатӣ ва бахши хусусӣ барои бартараф намудани таъсири чунин ҳолатҳо ва қобилияти хонаводаҳо ҷиҳати барқарорсозии вазъияти худ нисбатан маҳдуд мебошанд. Дар баробари ин набудани механизми ягонаи давлатӣ оид ба ҳифзи иҷтимоии аҳолии осебпазир дар шароити ҳолатҳои фавқулода, инчунин маҳдудияти барномаҳои мақсадноки ҳифзи иҷтимоӣ дар ин самт осебпазирии шахсони алоҳида, хусусан занон, кӯдакон, пиронсолони танҳо, шахсони маъюб ва оилаҳои камбизоат, инчунин минтақаҳои алоҳидаро дар давраи буҳронҳои иқтисодӣ ва ҳолатҳои фавқулода хеле зиёд мекунад.

44. Мушкилоти дигаре, ки дар низоми ҳифзи иҷтимоӣ ба мушоҳида мерасад, ин норасоии кадрҳо, аз ҷумла мутахассисони соҳибкасб мебошад. Дар айни замон, норасоии мутахассисон дар соҳаи экспертизаи тиббии иҷтимоӣ ва тавонбахшии тиббӣ ва иҷтимоии

шахсони маъюб ба набудани пойгоҳи таълимӣ вобастагӣ дошта, то ба имрӯз дар ҷумҳурӣ курсҳои такмили ихтисоси мутахассисони экспертизаи тиббию иҷтимоӣ ташкил карда нашудааст. Дар баробари ин, имкониятҳои дар хориҷи кишвар тайёр намудани кадрҳои соҳавӣ низ маҳдуд мебошад. Ҷиҳати ҳалли масъалаи мазкур бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 марта соли 2022, №148 Барномаи маҷмуии давлатии тайёр намудани кадрҳои низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ барои давраи то соли 2030 қабул карда шуд, ки барои беҳтар намудани таъминоти ташкилоту муассисаҳои низоми ҳифзи иҷтимоӣ бо мутахассисони соҳибкасб ва баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои иҷтимоӣ мусоидат ҳоҳад кард.

45. Бо дарназардошти мушкилиҳои болозикр, вазифаҳои стратегие, ки дар назди низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ гузошта мешаванд, аз функцияҳои анъанавии он, ки, одатан, ба паёмадҳои осебпазириҳои иҷтимоиву иқтисодӣ равона шуда буданд, васеътар буда, маҷмуи чораҳои давлатӣ ва лъайридавлатиро бо мақсади рафъи камбизоатӣ ва таъмини шароити арзандай зиндагӣ дар бар гирифта, дар маҷмуъ, барои таъмини адолати иҷтимоию баробарӣ барои манфиати муштарак амалӣ мешавад.

4. РИСОЛАТ, ҲАДАФ ВА ВАЗИФАҲОИ СТРАТЕГИЯ

46. Рисолати таҳия ва амалисозии банақшагирии стратегӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ноил гаштан ба ҳадафҳои стратегии кишвар ва афзалиятҳои сиёсати иҷтимоии давлат, идома додани ислоҳоти соҳа бо мақсади коҳиш додани таъсири хавфҳои беруна ва дохилӣ, инчунин баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум мебошад.

47. Ҳадаф ва вазифаҳои Стратегия асосан аз самтҳои афзалиятнок ва асосии фаъолият, ки дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дарҷ гардидаанд, инчунин аз ҳадафҳои стратегии Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 бармеоянд, аз ҷумла:

- такмили низом ва тартиби кор, ки барои ҳифз ва пешбурди ҳукуқ ва манфиатҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии шахсони алоҳида ва оилаҳои осебпазир дар тамоми ҷумҳурӣ мусоидат менамоянд;

- таҳқими заминаи моддӣ, тақвиятбахшии захираҳои инсонӣ ва зиёд намудани маблағузории соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ барои бартараф намудани осебпазирии иқтисодӣ ва иҷтимоии оилаҳои серфарзанд, одамони дорон маъюбият, пиронсолон ва гурӯҳҳои дигари аҳолӣ, ки бештар мубталои камбизоатӣ мебошанд;

- таъмини дастрасии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ ва умуман таҳсилоти томактабӣ, инчунин рушду такомули барвақтии кӯдакон, баланд бардоштани шуъльнокии занон ва таъмини хизматрасонии иҷтимоии онҳо;

- таҳияи Консепсияи ислоҳоти низоми таъминоти нафақа барои марҳила ба марҳила гузаштан ба низоми пасандозии таъминоти нафақавӣ ва пай дар пай баланд бардоштани андозаи нафақа;
- ташаккули консепсия ва афзоиши ҳамзамони шумораи шульи пурмаҳсул ва маҳсулнокии меҳнат, танзими равандҳои стратегии муҳочирати шаҳрвандон ба хориҷи кишвар ва таъмини ҳифзи иҷтимоии самараҳаҳш;
- таъмини дастрасии васеъ ба хизматрасониҳои иҷтимоӣ, даромад ва амнияти озуқаворӣ барои тамоми шахсон ва оилаҳои муҳтоҷ дар давоми марҳилаҳои гуногуни зиндагӣ;
- тақвият додани механизмҳои унвонии низоми расонидани кумакҳои иҷтимоӣ, рушди истеҳсоли маҳсулоти протезию ортопедии ватаний ва таъминоти маъюбон бо воситаҳои техникии тавонбаҳшӣ;
- гузаронидани таҳлили санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа бо мақсади такмили санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда ва таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ, ки ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобӣ буда, механизми мӯкаммалгардонии онҳо мебошанд. Дар баробари ин, тадриҷан ба низоми мавҷудаи хизматрасонии иҷтимоӣ ворид намудани унсурҳои нави замонавӣ ва инноватсионӣ, пешгирий намудани тамоюли афзоиши маъюбшавии аҳолӣ, аз ҷумла бемориҳои рӯҳӣ ва тақвият баҳшидани фаъолияти шабакаи муассисаҳои табобатиу пешгирикунанда ва комиссияҳои экспертизаи тиббии иҷтимоии мақомоти ваколатдори давлатӣ, рушди намудҳои гуногуни хизматрасониҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла тавонбаҳшии тиббии иҷтимоӣ, кордармонӣ ва монанди инҳо дар муассисаҳои давлатии будубоши доимӣ ва марказҳои тавонбаҳшии маъюбон;
- андешидани тадбирҳои самараҳаҳш барои ҳифзи иҷтимоии кӯдакони осебпазир ва таъмини шароити арзандай оиладорӣ, ҳифз ва тавсеаи арзишҳои оила ҳамчун қисми ҷудонашавандай низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ;
- муайян намудани меъёри кормандони мақомоти маҳаллии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вобаста ба шумораи аҳолӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурий.

5. САМТҲОИ АСОСӢ, МЕХНИЗМИ АМАЛИСОЗИИ СТРАТЕГИЯ ВА НАТИЧАҲОИ ЧАШМОДШТ

48. Самтҳои асосӣ ва нишондиҳандаҳои Стратегия вобаста ба се давраи зиндагӣ (ҳомиладорӣ, кӯдакиу наврасӣ, синну соли қобили мөҳнат ва давраи пиронсолӣ) тибқи арзёбии ҳавфҳо (сиёсӣ, иқтисодӣ, молиявӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ) муайян мегарданд.

49. Самтҳои асосӣ ва нишондиҳандаҳои Стратегия вобаста ба давраҳои ҳомиладорӣ ва кӯдакиу наврасӣ аз инҳо иборатанд:

- пай дар пай васеъ намудан, фарогирӣ ба хизматрасониҳои даҳлдори тиббӣ ва дастрасии кумакҳои иҷтимоӣ барои занони ҳомила, ки дар шароити душвори зиндагӣ қарор доранд;

- мутобиқи тадбирҳои давлатӣ дар соҳаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии одамони дорои имконияташон маҳдуд дар Тоҷикистон таъмин намудани дастрасии кӯдакони маъюб ва оилаҳои онҳо ба барномаҳои тавонбахшӣ, хизматрасониҳои иҷтимоиву тиббӣ вобаста ба ниёз ва манфиатҳои беҳтарини кӯдакони маъюб, пай дар пай васеъ намудани дастрасии хизматрасонии паллиативӣ ба кӯдакони бемор дар ҷумҳурӣ;

- тадриҷан васеъ намудани хизматрасониҳо барои таъмини муҳити мусоиди оилавӣ барои кӯдакони ятим ва бепарастор, аз ҷумла хизматрасониҳо дар шакли оилаҳои фостерӣ, оилаҳои парасторӣ ва моделҳои дигар, ки ба манфиатҳои беҳтарини кӯдак муносибанд;

- баланд бардоштани сифати хизматрасониҳо дар муассисаҳои статсионарӣ (будубоши дарозмуддат) барои кӯдакони синну соли томактабӣ ва рушди муассисаҳои мазкур бо дарназардошти манфиатҳои беҳтарини кӯдак;

- тавсееи низоми хизматрасонии иҷтимоӣ барои кӯдакон;

- давра ба давра зиёд намудани андозаи кумакпулиҳои иҷтимоӣ барои занон, аз ҷумла кумакпӯлӣ барои ҳомиладорӣ ва таваллуд, инчунин кумакпулии ҳармоҳа барои нигоҳубини кӯдак;

- тақвият додани фаъолияти машваратҳои равониву тиббӣ ва педагогӣ ва васеъ намудани дастрасии аҳолии ниёзманд, ҳусусан кӯдакон дар тамоми ҷумҳурӣ ба чунин хизматрасониҳо;

- тавассути барномаҳои маҳсус ва дар ҳамоҳангӣ бо барномаҳои дигари давлатӣ мунтазам васеъ намудани дастрасии лъизои солим барои занони ҳомила ва модарони ширмакон ва оилаҳои камбизоат, ки кӯдакони синни томактабӣ доранд;

- тақвият баҳшидани ҳифзи иҷтимоии кӯдаконе, ки яке аз волидони худро гум кардаанд, аз ҷумла кӯдакони муҳочирони меҳнатие, ки муддати дароз ба оилаҳои худ кумак намерасонанд, бо дарназардошти фаро гирифтани онҳо бо барномаҳои дастирии иҷтимоӣ (кумакпӯлӣ, хизматрасониҳои иҷтимоӣ, омӯзиши касбӣ ва намудҳои дигари дастирий);

- васеъ намудани доираи истифодабарандагони хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар хона, аз ҷумла хизматрасониҳои машваратӣ, ҳуқуқӣ ва роҳнамоии иҷтимоӣ, ташхиси бармаҳал ва хизматрасониҳои дигар, ки пай дар пай барои тамоми аҳолӣ дастрас мегарданд;

- такмилу таҳқими заминаи меъёрии ҳуқуқӣ оид ба пешбинӣ намудани шаклҳои ихтиёрии сульуртаи давлатии иҷтимоӣ барои гурӯҳҳои алоҳидай аҳолӣ, аз ҷумла занони худиштильол ва заноне, ки ба шуљли лъайрирасмӣ машъул мебошанд;

- баланд бардоштани сатҳи иттилоотонии аҳолӣ оид ба таъсири мусбати муҳити солими оилавӣ ба рушду такомули кӯдак ва имкониятҳои мавҷудбудаи ҳифзи иҷтимоӣ барои пешгирии бе зарурат ҷой додани кӯдакон, маҳсусан то синни 4-сола дар муассисаҳои будубоши доимӣ;

- такмили заминаи меъёрии хуқуқӣ барои таъмин намудани андозаи муносиби кумакҳои унвонии иҷтимоӣ;

- таҳия ва тасдиқи меъёрҳо (стандартҳо)-и хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва фарогирии гурӯҳҳои осебпазир (занони танҳои дорои кӯдакони хурдсол, занони ҳомила ва ширмакон, кӯдакони бепарастори хурдсол), стандартҳо оид ба мудохилаи барвақтӣ, хизматрасонии фостерӣ, нигоҳубини кӯдакони дорои маъюбияти ақлонӣ дар муассисаҳои будубоши доимӣ, тавонбахшӣ дар сатҳи маҳал ва лъайраҳо;

- гузаронидани таҳқиқоти даврӣ барои муайян намудани теъоди кӯдакони осебпазир ва омӯзиши сабабҳои осебпазирии онҳо, аз ҷумла маъюшавӣ дар байни кӯдакон;

- баланд бардоштани сатҳи оғоҳонии аҳолӣ дар робита ба таъсири манфии дур мондани кӯдакон аз оила ва мактаб ва таъсири мусбати фазои солими оилавӣ ба рушду камоли кӯдакон;

- васеъ намудани хизматрасониҳои иҷтимоӣ-педагогӣ (аз ҷумла тиббӣ, кори иҷтимоӣ, равонӣ) дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ;

- таҳия ва амалӣ соҳтани барномаҳои алоҳида бо мақсади ба шуъли пурмаҳсул ҷалб намудани волидайн, оилаҳои осебпазир, аз ҷумла занҳои танҳо, ки фарзандони мактабхон доранд ва занони танҳое, ки кӯдаконашон дар мактаб-интернатҳо ҷойгир карда шудаанд;

- таҳия ва мавриди амал қарор додани барномаҳои маҳсус барои омӯзиши қасбии наврасони дорои маъюбият ва васеъ намудани имкониятҳои шуъли расмии онҳо;

- таҳия ва мавриди амал қарор додани барномаҳои маҳсус, инчунин бо ҷойҳои корӣ таъмин намудани ҳатмкунандагони мактабинтернатҳо, ки ба ҳамгирои иҷтимоӣ ва худтаъминкуни онҳо мусоидат менамоянд;

- ҷалб намудани шарикони иҷтимоӣ ва иштироки шарикони рушд (намояндагиҳои созмонҳои байналмилалӣ дар Тоҷикистон) дар ҷараёни банақшагирӣ ва амалӣ намудани барномаҳои иҷтимоӣ дар сатҳи маҳал;

- муайян намудани сатҳи таҳассусии кормандони соҳа, маҳсусан кормандони иҷтимоӣ ва бахшҳои хуқуқи кӯдак дар шаҳрҳо (ноҳияҳо), кормандони мактаб-интернатҳо ва муассисаҳои будубоши доимӣ ва таъсиси заминаи институтионалӣ барои тайёр кардани мутахassisони соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ;

- омода намудани маҳзани ягонаи маълумоти соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ.

50. Самтҳои асосӣ ва нишондиҳандаҳои Стратегия вобаста ба давраи синну соли қобили мөҳнат аз инҳо иборат мебошанд:

- омӯзиш ва таҳлили таҷрибаи давлатҳои пешрафта ҷиҳати ба роҳ мондани механизми суъуртаи иҷтимоии муҳочирони мөҳнатӣ;

- таъмини кафолатҳои иҷтимоии мөҳнатӣ барои занони қобили мөҳнат, аз ҷумла барои занон ва ҷавондуҳтароне, ки ба қурбонии

зўроварӣ ё савдои одамон шудаанд, занони партофташудаи муҳочирони меҳнатӣ ва наврасоне, ки ба муносибатҳои гуногуни меҳнатӣ ҷалб гаштаанд;

- ташаккули консепсияи сиёсати шульли пурмаҳсул бо дарназардошти афзалиятҳои стратегии кишвар тавассути мусоидат ба ташкил намудани ҷойҳои кории пурмаҳсул, баланд бардоштани боздехи маълумоти қасбӣ, зиёд намудани ҳиссаи шульли расмӣ дар иқтисодиёт ва диверсификатсияи муҳочирати берунаи меҳнатӣ;

- васеъ намудани фарогирӣ ва намудҳои қарзиҳии хурди имтиёзном, мусоидат ба шульли аҳолӣ дар сатҳи маҳал барои оилаҳои камбизоат ва пешгирии осебпазирии онҳо;

- амалӣ намудани барномаҳои маҳсус барои ҳамгирои иҷтимоӣ, қасбомӯзӣ ва бо кор таъмин намудани хатмкунандагони мактабинтернатҳо, ки имконияти давом додани таҳсилоти худро дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии қасбӣ надоранд;

- сафарбар намудани шарикони иҷтимоӣ барои пешниҳоди эътироф ва тасдиқи конвенсияҳои байналмилалӣ, аз ҷумла конвенсия ва тавсияҳои даҳлдори Созмони Байналмилалии Меҳнат;

- ташкили низоми хизматрасониҳои фаъол барои бекорон (муваққатан бекор, корчӯяндагон), аз ҷумла роҳнамоии қасбӣ, омодагии қасбӣ, бозомузӣ, такмили ихтинос, роҳандозӣ барои худиштильолӣ ва намудҳои дигари хизматрасонӣ бо таваҷҷӯҳи маҳсус ба муҳочирони меҳнатие, ки ба кори пештараи худ дар хориҷи кишвар баргашта наметавонанд.

51. Самтҳои асосӣ ва нишондиҳандаҳои Стратегия вобаста ба давраи пионсолӣ аз инҳо иборатанд:

- таҳияи барномаи давлатӣ оид ба ҳифзи иҷтимоии пионсолон ва ташаккули ҳаракати волонтёрий баҳри бо лъамхории доимӣ фаро гирифтани пионсолон;

- таъмини дастрасии ёрии паллиативӣ барои пионсолони дорои бемориҳои табобатнашаванда ва музмин;

- васеъ намудани хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар хона барои пионсолон ва такмили сифати онҳо;

- ҷорӣ гардонидани амалияи хизматрасониҳои инфириодӣ ва васеъ намудани хизматрасониҳои кормандони иҷтимоӣ ба одамоне, ки мустақилона ҳаракат карда наметавонанд;

- тақвияти иқтидор ва малакаҳои кории кормандони соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ барои кор бо одамони пионсол;

- тақвият додани заминai моддӣ-техникии муасиссаҳои ҳадамоти хизматрасонии иҷтимоӣ барои пионсолон.

52. Арзёбии хавфҳои эҳтимолӣ нишон медиҳад, ки дар марҳилаи кунунӣ асосан як чанд омилҳое ҳастанд, ки ба амалисозии нақшаҳои стратегӣ метавонанд ҳалал расонанд ва баҳри бартараф намудани онҳо бояд тадбирҳои пешгирикунанда андешида, эҳтимолияти таъсиррасонии онҳо ҳаллу фасл карда шавад. Чунончи, бухронҳои

чаҳонии сиёсӣ ва иқтисодӣ, паҳн гардидани бемории COVID-19 ва пайомадҳои он, ба монанди маъюбшавии аҳолӣ ва бемориҳои музмин, рух додани ҳолатҳои фавқулода ва монанди инҳо.

§1. Маъюбӣ ва бемориҳои музмин

53. Пешгири намудани маъюбшавӣ, муайян намудани сабабҳо ва омилҳои он, гузаронидани муоина ва экспертизаи тиббию иҷтимоӣ барои муайян кардани маъюбӣ, ташаккули модули муносиби маъюбият ва истифодабарии меъёрҳои байналмилалӣ дар раванди маъюбият ва тавонбахшии маъюбон бояд вазифаи аввалиндараҷаи мақоми ваколатдори давлатӣ қарор гирад.

54. Тибқи Тартиби экспертизаи тиббию иҷтимоӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 апрели соли 2022, №177 тасдиқ шудааст, маъюбияти калонсолон ба се гурӯҳ (I, II ва III) дараҷабандӣ гардида, ба қӯдакони дорои маъюбият категорияи "кӯдаки маъюб" муқаррар карда мешавад. Ҳамзамон, ба дараҷаи гум кардани қобилияти меҳнатии инсон баҳо дода шуда, барқарорсозии қобилияти меҳнатӣ, таъминоти эҳтиёҷоти маъюбон дар барномаҳои тавонбахшии инфиродии шахсони маъюб муайян карда мешаванд. Зинаи аввалияи муайян намудани маъюбӣ дар сатҳи муассисаҳои кумаки аввалияи тиббию санитарӣ, машваратгоҳҳои равонӣ, тиббӣ ва педагогӣ анҷом дода мешавад.

55. Мувоғиқи маълумоти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 тақрибан 3500 нафар маъюб дар муассисаҳои статсионарӣ зиндагӣ намуда, ба ҳазорҳо нафари дигар ҳамасола дар ҳадамоти иҷтимоии ҷумҳурӣ хизматҳои гуногуни иҷтимоӣ расонида мешаванд. Муассисаҳои ҳадамоти иҷтимоӣ, ки фаъолияти онҳо аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблальгузорӣ карда мешавад, кумакҳои гуногунро дар хона ва дар муассисаҳои иҷтимоӣ барои пиронсолон, маъюбон ва шаҳрвандони дигаре, ки дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор доранд, пешниҳод менамоянд.

56. Тадбирҳои даҳлдор оид ба тавонбахшии тиббӣ ва иҷтимоии маъюбон дар асоси қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2020, [№116](#) "Дар бораи Нақшай миллии амалҳо оид ба омодагии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тасдиқ ва амалинамоии Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои маъюбон" ва аз 27 феврали соли 2021, [№52](#) "Дар бораи Барномаи давлатии "Муҳити дастрас" барои солҳои 2021-2025" амалӣ гардида, дар назар аст, ки Барномаи миллии тавонбахшии маъюбон барои давраи то соли 2030 таҳия гардад.

§2. Ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар ҳолатҳои фавқулода ва буҳронӣ

57. Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ҳолатҳои фавқулодадаи дорои ҳусусияти табиӣ ва техногенӣ, ки метавонанд ба вазъи иҷтимоию иқтисодии одамон таъсири манғӣ расонанд, хеле осебпазиранд. Имконияти мақомоти давлатӣ барои бартараф намудани таъсири чунин ҳолатҳо нисбатан маҳдуд буда, қобилияти

хонаводаҳо чиҳати барқарорсозии оқибатҳои ҳодисаҳои номатлуби табий низ заиф мебошад. Тоҷикистон яке аз кишварҳоест, ки аз оғатҳои табий ва намудҳои дигари оғатҳо нисбатан заардида мебошад.

58. Бо мақсади паст кардани хавфи оғатҳои табий бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабри соли 2018, №602 Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба паст кардани хавфи оғатҳои табий барои солҳои 2019-2030 қабул гардидааст, ки амалисозии он ҳамчунин барои тақвият баҳшидани соҳаҳои иҷтимоии кишвар мусоидат ҳоҳад кард. Дар баробари ин, набудани механизми ягонаи давлатӣ оид ба ҳифзи иҷтимоии аҳолии осебпазир дар вазъиятҳои фавқулода, инчунин маҳдудияти барномаҳои мақсадноки ҳифзи иҷтимоӣ дар ин самт осебпазирӣ шахсони алоҳида, хусусан занон, қӯдакон, пиронсолони танҳо, шахсони маъюб, хонаводаҳои камбизоат ва минтақаҳои алоҳидаро ҳангоми буҳронҳои иқтисодӣ ва ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусияти табий ва техногенӣ хеле зиёд мекунад.

59. Дар Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба паст кардани хавфи оғатҳои табий барои солҳои 2019-2030 ҳадафҳо ва вазифаҳои стратегӣ муайян гардида, чор вазифаи асосӣ мушаххасан баён шудаанд. Дар иртибот ба ин барои мукаммал намудани низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусияти табий ва техногенӣ ва вазъиятҳои буҳронӣ бояд тадбирҳои зерин роҳандозӣ гарданд:

- пешниҳоди хизматрасониҳои маҳсусгардонидашудаи иҷтимоӣ, аз ҷумла тиббӣ, руҳиву равонӣ, манзилҳои муваққатии дастрас ва лъайра барои оилаҳо ва шахсоне, ки ҳангоми ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусияти табий ва техногенӣ зарар дидаанд;

- омӯзонидан ва омода соҳтани гурӯҳи мутахассисон барои баҳодиҳӣ ва расонидани кумакҳои тиббию иҷтимоӣ ва равонӣ барои ҷабрдидағон аз ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусияти табий ва техногенӣ, маҳсусан қӯдакон;

- омода соҳтани воситаҳои огоҳисозии аҳолӣ оид ба эътиногирӣ ба ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусияти табий ва техногенӣ;

- такмили ҳамкориҳои байнисоҳавӣ барои самаранокии кумакҳо барои ҷабрдидағон ва таъсиси маҳзани ягонаи маълумот дар ин самт;

- ташаккул ва тавсеаи ҳамкориҳои байналмилалӣ оид ба ҳифзи иҷтимоии табақаҳои осебпазiri аҳолӣ дар ҳолатҳои фавқулодаи дорои хусусияти табий ва техногенӣ ва ҷалби сармояи шарикони рушд ва созмонҳои дигари байналмилалӣ. Вобаста ба ин ба имзо расонидани Ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ байни мақоми ваколатдори давлатӣ дар самти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданини назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хазинаи қӯдакони СММ (ЮНИСЕФ) дар самти

расонидани кумакҳои иҷтимоӣ ба аҳолии осебпазир дар ҳолатҳои фавқулода мувофиқи мақсад мебошад.

§3. Масъалаҳои гендерӣ дар доираи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ

60. Дар баробари дастовардҳои назаррас дар таъмин ва пешбарии ҳукуқи занон ва духтарон дар Тоҷикистон, то ҳол дар ин самт баъзе норасоиҳо ба мушоҳида мерасанд, ки ҳаллу фасли онҳо барои беҳтар намудани вазъи иҷтимоии занон ва духтарон зарур мебошад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали истиқолият ба масъалаи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа, фарогирии духтарон ба таҳсил, пешгирии зӯроварӣ ва хушунат нисбати занон, таъмини имкониятҳои баробар дар идоракунӣ, таъмини ҳукуқҳои баробари иқтисодӣ ва ҷанбаъҳои дигари муҳимми ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ ҷораҳои назаррас ва барномаҳои мушаххасро амалӣ намуда истодааст.

61. Таҳқиқотҳои солҳои охир нишон медиҳанд, ки дар баъзе самтҳо, маҳсусан, дар самти пешгирии осебпазирии иҷтимоиву иқтисодӣ ташвишҳои зиёде боқӣ мондаанд, аз ҷумла масъалаи зӯроварӣ ва хушунат нисбати занон ва духтарон то ҳол ҷой дорад. Мувофиқи маълумоти пурсиши тиббию демографии соли 2017, қарib аз 2/3 ҳиссаи одамон, аз ҷумла худи занон боварӣ доранд, ки дар ҳолатҳои муайян нисбати зан (ҳамсар) ҷазои ҷисмонӣ ҷоиз аст. Ҳамзамон, солҳои охир падидай наъ - партофтани оилаҳои худ аз ҷониби муҳочирони меҳнатӣ дида мешавад. Ҳусусан, дар дехоти Тоҷикистон занҳои дорои фарзандони ноболиль, бе ҷойи кори расмӣ ва манбаи даромади муайян дар ҳолати вобастагӣ ва дастнигаронӣ аз хешу ақрабои худ ва ё шавҳарашон қарор гирифта, ба ҳар гуна мушкилот осебпазир мегарданд.

62. Солҳои охир тамоюли зиёдшавии муҳочирати меҳнатии занон низ ба назар мерасад. Бо дарназардошти он, ки теъдоди зиёди муҳочирон дар корҳои вазнин ва лъайрирасмӣ фаъолият мекунанд, ин ҳолат ба занон таъсири боз ҳам вазнинтар дорад.

63. Тибқи маълумоти оморӣ дар соли 2021 шумораи ҳочагиҳои дехқонии сарварашон занон 23,5 фоизи шумораи умумии ҳочагиҳои дехқониро ташкил дод. Ҳамзамон, бештари кормандони соҳаи кишоварзӣ занон мебошанд ва дар ҳолатҳои буҳрони иқтисодӣ бештар осебпазиранд.

64. Ҳифзи иҷтимоии занон дар самти таъмини баробарҳукуқии занон тадбирҳои зеринро бояд дар бар гирад:

- тақвияти усул ва ҷораҳои муайян намудани осебпазириҳо, ки ба ҳусусиятҳои гендерӣ такя менамояд;
- муайян намудани омилҳои институтсионалӣ, ки ба осебпазирии духтарон ва занон сабабгор мешаванд ва дар ин асос ворид намудани ҷораҳои мувофиқ дар барномаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ;

- баланд бардоштани сатҳи тахассусии кормандони соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ бо дарназардошти хусусиятҳои гендерии истифодабарандагони барномаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ;

- баланд бардоштани дониш ва малакаҳо, инчунин мавриди татбиқ қарор додани усул ва воситаҳо барои соҳтани тарҳрезӣ, банақшагирии молиявӣ ва мониторинги барномаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, ки ба ҳалли масоили гендерӣ нигаронида шудаанд;

- вусъат додани ҳамкориҳо дар доираи шарикии иҷтимоӣ ва ҷалби созмонҳои байналмилалӣ дар қисмати амалий намудани барномаҳои давлатие, ки ба масоили гендерии марбут ба ҳифзи иҷтимоии занон ва духтарон равона карда шудаанд.

§4. Идоракунӣ ва ҳамкорӣ

65. Ҷиҳати амалисозии Стратегия пешбинӣ намудани исплоҳоти сиёсати идоракуни низоми ҳифзи иҷтимоӣ зарур буда, зимнан ба инобат гирифтани чорабиниҳои зерин муҳим мебошанд:

- ташаккул ва вусъат додани хизматрасонии иҷтимоӣ тавассути низоми "Равзанаи ягона" ва механизми бозравонии эҳтиёҷмандон, инчунин, пай дар пай интишор додани низоми мазкур дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ;

- баррасӣ ва пешбинӣ намудани тадбирҳо оид ба даҳолати барвақтӣ ва пешгирикунанда дар сатҳи маҳал, аз ҷумла тақвият баҳшидани иқтидори ҷамоатҳои шаҳраку дехот ва васеъ кардани хизматрасониҳо оид ба ошкорсозии бармаҳали нуқсонҳои модарзодӣ ва бемориҳое, ки метавонанд ба маъюбӣ ва ё бемориҳои музмин оварда расонанд;

- дастрасии хизматрасониҳои тиббӣ ва иҷтимоӣ ба оилаҳои камбизоат тавассути соҳторҳои маҳаллии тандурустӣ ва маориф, аз ҷумла муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумӣ ва марказҳои саломатӣ;

- тадриҷан васеъ намудани нақши мақомоти икроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот дар ташаккул ва амалий гардонидани низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ;

- ҷорӣ намудани низоми якзинагии идоракунӣ ва амалисозии сиёсати ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, инчунин тақвият додани иқтидори мақомоти икроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар таъмини хизматрасониҳои иҷтимоӣ.

66. Амалишавии Стратегия тавассути Нақшай амал таъмин мегардад. Нақшай амал барои ҳар се сол аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мегардад.

67. Бо икрои самараноки Стратегия натиҷаҳои ниҳоии зерин дар низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба даст оварда мешавад:

- таҳлили санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа бо мақсади такмили санадҳои амалкунанда ва таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқии нави соҳавӣ, ки ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобғӯ анҷом дода шуда, пойгоҳи мукаммали қонунгузории ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ роҳандозӣ мегардад;

- ба низоми мавчудаи хизматрасонии иҷтимоӣ тадриҷан унсурҳои нави замонавӣ ва инноватсионӣ ворид гардида, тамоюли афзоиши маъюбшавии аҳолӣ, аз ҷумла бемориҳои рӯҳӣ пешгиригардида, фаъолияти шабакаи муассисаҳои табобатию пешгирикунанда ва комиссияҳои экспертизаи тиббию иҷтимоии мақомоти ваколатдори давлатӣ тақвият бахшида мешаванд;

- намудҳои гуногуни хизматрасониҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла тавонбахшии тиббию иҷтимоӣ, кордармонӣ ва монанди инҳо дар муассисаҳои давлатии будубоши доимӣ ва марказҳои тавонбахшии маъюбон рушд карда мешаванд;

- воситаҳо ва механизмҳои мониторинги камбизоатӣ, муайян намудани камбизоатӣ ва ниёзмандӣ, аз ҷумла дар сатҳи маҳаллӣ такмил ёфта, мавриди истифода қарор дода мешаванд;

- маҳзани ягонаи умумҷумҳуриявии маълумоти электронии баҳрабарандагони кумакпулиҳо ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ ташкил карда мешавад;

- низоми нафақа бо истифода аз механизмҳои андӯҳт ташаккул ёфта, самаранок фаъолият менамояд;

- Маркази иттилоотӣ ва таҳлилии низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таъсис дода шуда, "Равзанаи ягона"-и низоми бақайдгирӣ ва хизматрасониҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ташкил карда мешавад;

- андозаи нафақа ва кумакпулиҳо бо таъмини суботи фискалӣ ва сульуртаи иҷтимоӣ афзоиш дода шуда, таносуби нафақа/маош ба сатҳи минималӣ дар стандартҳои ҷаҳонӣ муқарраршуда расонида мешавад;

- муҳити бемонеа барои таъмини фарогирӣ ва иштироки фаъоли гурӯҳҳои осебпазир, аз ҷумла шахсони маъюбиятдошта дар ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа фароҳам оварда мешавад;

- низоми устувори тайёр намудани кормандони низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бунёд гардида, меъёри кормандони мақомоти маҳаллии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вобаста ба шумораи аҳолӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ тасдиқ ва роҳандозӣ карда мешавад;

- раванди ислоҳоти навбатии низоми идоракунӣ ва рушди бо майлони соҳаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар давраи муайянгардида анҷом ёфта, механизми воҳиди идоракунии ва тартиби кор, ки барои ҳифз ва пешбурди ҳуқуқ ва манфиатҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии шахсони алоҳида ва оилаҳои осебпазир дар тамоми ҷумҳурӣ мусоидат менамоянд, такмил дода мешавад;

- Барномаи давлатӣ оид ба масъалаҳои пиршавӣ ва дастгирии иҷтимоии пиронсолон барои давраи солҳои 2023-2027 тасдиқ карда мешавад;

- таъмини дастрасии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ ва умуман таҳсилоти томактабӣ, инчунин рушду тақомули барвақтии кӯдакон, шуљунокии занон баланд бардошта шуда, сифати хизматрасонии иҷтимоии онҳо таъмин карда мешавад;

- Консепсияи испоҳоти низоми таъминоти нафақа барои марҳила ба марҳила гузаштан ба низоми пасандозии таъминоти нафақавӣ ва пай дар пай баланд бардоштани андозаи нафақа таҳия мегардад;

- Консепсияи шуъли пурмаҳсул роҳандозӣ гардида, афзоиши ҳамзамони маҳсулнокии меҳнат, танзими равандҳои стратегии муҳочирати шаҳрвандон ба хориҷи кишвар ва ҳифзи иҷтимоии самарабахши аҳолии қобили меҳнат таъмин карда мешавад;

- дастрасии васеъ ба хизматрасониҳои иҷтимоӣ, даромад ва амнияти озуқаворӣ барои тамоми шахсон ва оилаҳои муҳтоҷ дар давоми марҳилаҳои гуногуни зиндагӣ таъмин карда мешаванд;

- тадбирҳои самарабахш баҳри ҳифзи иҷтимоии кӯдакони осебпазир андешида шуда, шароити арзандай оиладорӣ, ҳифз ва тавсеаи арзишҳои оила ҳамчун қисми ҷудонашавандай низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ муҳайё мегардад.

6. ҲИСОБҲОИ МОЛИЯВӢ ВА МАНБАҶҲОИ МАБЛАҶГУЗОРИИ АМАЛИСОЗИИ СТРАТЕГИЯ

68. Сатҳи рушду инкишофи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии кишвар ба имкониятҳои молиявии амалисозии нақшаҳои стратегӣ дар соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ тасири бевосита мерасонад. Ҳар қадар, ки сатҳи тараққиёти кишвар баланд бошад, ҳамон қадар вазъият дар соҳаҳои иҷтимоии кишвар, хусusan дар низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ босубот ва мӯтадил ҳоҳад буд.

69. Зимни баёни афзалиятҳо ва самтҳои асосии фаъолият дар самти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 таҳлили вазъи маблальгузории соҳа ва сарчашмаҳои маблальгузории татбиқи чорабиниҳои марбут ба афзалиятҳо ва самтҳои асосии фаъолият дарҷ карда шудаанд. Чунончи, қайд гардидааст, ки тӯли солҳои амалишавии Барномаи қаблии марбут ба солҳои 2016-2020 дар самти ташкили низоми муосири ҳифзи иҷтимоӣ, васеъ намудани фарогирий, таҳқими кумаки иҷтимоии унвонӣ ва такмили усулҳои баҳодиҳии ниёзмандӣ корҳои зиёде ба анҷом расида, ҳарочоти буҷет оид ба маблальгузории соҳа 33,3 фоиз афзоиш ёфтааст.

70. Дар соли 2022 ба ин мақсад қариб 13,5 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардид, ки зиёда аз 40,2 фоизи ҳарочоти буҷети давлатиро ташкил медиҳад. Аз рӯйи маълумоти расмии Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳарочот барои таъминоти иҷтимоӣ дар Тоҷикистон бештар аз 4,1 млрд сомониро ташкил дода, ба низоми сульуртаи иҷтимоӣ ва нафақа қариб 80 фоизи ҳарочот рост меояд. Чунончи, ба буҷети сульуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби андози иҷтимоӣ 3 млрд 431 млн сомонӣ ворид гардид, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 550,6 млн сомонӣ ё 19,1 фоиз зиёд мебошад, ки он пурра ба маблаъи 3378,1 млн сомонии дар соли 2021 банақшагирифташуда пардохт гардидааст.

71. Дар давраи солҳои 2018-2022 ва тибқи дурнамои соли 2023 ҳаҷми маблаљгузориҳои буҷетӣ ба низоми ҳифзи иҷтимоӣ зиёда аз 2,5 маротиба афзоиш ёфтаст. Манбаъҳои буҷети давлатӣ, ки ба тадбиқи сиёсати иҷтимоии давлат дар самти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ равона гардидаанд, асосан тавассути Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ барои нигоҳдории дастгоҳи марказии вазорат, ташкилоту муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии тобеи вазорат, инчунин сохторҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, пардохтҳои баъзе намудҳои кумакпулиҳои иҷтимоии давлатӣ, такмили иқтисоси кормандон ва пешбурди корҳои илмию тадқиқотӣ, экспертизаи тиббию иҷтимоӣ, инчунин истеҳсоли маҳсулоти протезиу ортопедӣ ва хариди воситаҳои техникии тавонбахшӣ барои маъюбон ворид мегарданд.

72. Ба моддаҳои ҳарочотии низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ нигоҳдории мақомоти маҳаллии ҳифзи иҷтимоӣ, аз ҷумла шуъбаҳои хизматрасонии иҷтимоӣ дар хона, марказҳои ҳудудии хизматрасонии иҷтимоӣ ба пиронсолон ва маъюбон, ҳарочот барои баъзе имтиёзҳо ва кафолатҳои иҷтимоии давлатии ветеранҳои ҷангу меҳнат, маъюбон ва категорияҳои дигари имтиёздор (ҳаққи хизматрасонии алоқа, рафту омади ройгон дар нақлиёти автомобилии истифодаи ҷамъиятӣ, ҳаққи хизматрасониҳои коммуналӣ, телефон, расонидани кумаки яквақтаини моддӣ) мансуб мебошанд, ки тавассути буҷети маҳалли маблаљгузорӣ карда мешаванд. Ҳамзамон, афзалиятҳои барномавии ҳифзи иҷтимоӣ аз ҳисоби буҷетҳои маҳаллиӣ, ҳусусан нисбат ба тадбирҳо доир ба иҷрои барномаҳои марбут ба рушди иҷтимоию иқтисодии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо низ дастгирӣ карда мешаванд.

73. Ёйир аз ин, қисми ҳарочот барои ҷорабиниҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ба истиснои таъминоти нафақавӣ ва пардохтҳои марбут ба сульуртаи иҷтимоӣ ва шуъли аҳолӣ, ба монанди пардохти ҷубронпулӣ ва кумакпулиҳо ба маъюбони садамаи Неругоҳи барқи атомии Чернобил ва қӯдакони гирифтори бемории ВНМО, кумакпулии яқдафъаина ба заардидагони оғатҳои табиӣ ва монанди инҳо бевосита аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт карда мешавад. Ҳамзамон, дар доираи таъмини уҳдадориҳои иҷтимоии давлат тибқи ҳиссаҷудокунии буҷетӣ ба Фонди сульуртаи иҷтимоӣ ё худ маблаљгузории пардохтҳои нафақаҳои иҷтимоии шаҳрвандоне, ки ба сульуртаи ҳатмии иҷтимоӣ фаро гирифта нашудаанд (ё худ собиқаи сульуртавӣ (меҳнатӣ) надоранд), маблаљҳои даҳлдор ҷудо карда мешаванд.

74. Стратегия бо маблаљгузории 333321570 сомонӣ аз буҷети давлатӣ ва 633310983 сомонӣ аз ҳисоби шарикони рушд таъмин мегардад.

75. Манбаъҳои дар боло номбаргардида аз нуқтаи назари иқтисодӣ ва молиявӣ муайянкунандай сарчашмаҳои асосӣ ва муҳим барои амалисозии Стратегия ба шумор мераванд. Аз ин рӯ,

амалисозии Стратегия тибқи мақсад ва вазифаҳои рушди низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вобаста ба вазъи молиявию иқтисодии кишвар дар доираи маблаљҳои пешбининамудаи буҷети давлатӣ ва манбаъҳои дигаре, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст, аз ҷумла ҷалби сармояи хориҷӣ, грантҳо, фондҳои башардӯстона ва донории созмонҳои байналмилалӣ анҷом дода мешавад.

7. МОНИТОРИНГ ВА АРЗЁБИИ СТРАТЕГИЯ

76. Мониторинг ва арзёбии Стратегия аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ гузаронида мешавад.

77. Мониторинг ва арзёбии Стратегия тибқи қонунгузорӣ гузаронида шуда, дар раванди он вазорату идораҳои дахлдор ва шарикони рушд ҷалб карда мешавад.

8. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

78. Мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бо мақсади ҷалби маблаљгузорӣ ҷиҳати амалисозии Стратегия бо шарикони рушд ҳамкорӣ менамояд.

79. Вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиияти давлатӣ барои амалисозии самараноки Стратегия тадбирҳои дахлдор андешида, ба мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мусоидат менамоянд.

80. Мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор аз натиҷаи иҷрои Стратегияи мазкур ҳар сол ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод менамояд.